

Дастурамали №
«Дар бораи тартиби танзими фаъолияти
ташкilotҳои маблағзории хурди исломӣ»

Дастурамал «Дар бораи тартиби танзими фаъолияти ташкilotҳои маблағзории хурди исломӣ» (минбаъд - Дастурамал) мутобиқи моддаи 34 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкии исломӣ» таҳия шуда, тартиби танзими фаъолияти ташкilotҳои маблағзории хурди исломиро (ба истиснои ташкilotҳои амонатии қарзии хурди исломӣ) муқаррар менамояд.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дар Дастурамали мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:
 - **принсипҳои маблағзории исломӣ** – амалӣ намудани фаъолияти бонкии исломӣ бо риояи стандартҳои, ки ба меъёрҳои ҳуқуқии исломӣ асос ёфта, нисбат ба хизматрасониҳои бонкӣ татбиқ мегарданд;
 - **стандартҳои фаъолияти бонкии исломӣ** – маҷмӯи қоидаҳои, ки Шӯрои машваратии хизматрасонии бонкии исломӣ маъқул дониста, аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон тасдиқ шудаанд ва тибқи онҳо ташкilotҳои қарзии исломӣ фаъолияти бонкии исломиро анҷом медиҳанд;
 - **ташкilotҳои қарзии молиявӣ** - ташкilotҳои қарзӣ ва ташкilotҳои қарзии исломӣ, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон фаъолияти дар қонун пешбинишударо амалӣ менамоянд;
 - **ташкilotҳои қарзии исломӣ** – шахсони ҳуқуқие (бонкҳои исломӣ, ташкilotҳои қарзии ғайрибонкии исломӣ, ташкilotҳои маблағзории хурди исломӣ, аз ҷумла “равзанаи бонкии исломӣ”), ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ҳама ё баъзе аз амалиёти бонкии исломии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонкии исломӣ” пешбинишударо иҷро менамоянд;
 - **ташкilotҳои маблағзории хурди исломӣ** – ташкilotҳои қарзии исломие, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ба фаъолияти маблағзории хурди исломӣ машғул мебошанд. Андозаи маблағзории хурди исломӣ аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад;
 - **равзанаи бонкии исломӣ** – филиали ташкilotи қарзии анъанавӣ, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон пурра ё қисман амалиёти бонкии исломиро амалӣ менамояд;
 - **маблағзории хурди исломӣ/қарзи хурди исломӣ** – маблағзорӣ ё қарзе, ки аз ҷониби ташкilotҳои қарзии хурди исломӣ ба муштарӣ мутобиқи принсипҳои маблағзории исломӣ дода шуда, метавонад шартҳои пардохти маблағи асосӣ, ғоида, иҷора ё ҳаққи хизматрасониро дар бар гирифта, барои

шахсони воқеӣ ба андозаи на зиёда аз 250 000 (дусаду панҷоҳ ҳазор) сомонӣ ва барои шахсони ҳуқуқӣ ба андозаи на зиёда аз 500 000 (панҷсад ҳазор) сомонӣ муқаррар карда мешавад;

- **даромад ё фоида** – вобаста ба мафҳумҳои «қарзи исломӣ», шаклҳои гуногуни даромад, дивиденд ё фоида, рента (изофабаҳо), инчунин ҳаққи хизматрасонӣ ё тухфае, ки ба ташкилоти қарзии хурди исломӣ пардохта ё аз ҷониби он дода мешаванд;

- **Кумитаи хизматрасонии маблағзории исломӣ** – мақоми ташкилоти қарзии хурди исломӣ, ки барои мутобиқ будани созишномаҳои (шартномаҳои) басташудаи онҳо ба стандартҳои фаъолияти бонкии исломӣ масъул мебошад.

БОБИ 2. САРМОЯИ ТАШКИЛОТҲОИ ҚАРЗИИ ХУРДИ ИСЛОМӢ

2. Андозаи ҳадди ақалли сармояи оинномавӣ барои ташкилотҳои қарзии хурди исломии навтаъсис ба маблағи 4 000 000 (чор миллион) сомонӣ муқаррар карда мешавад.

3. Андозаи ҳадди ақалли сармояи оинномавӣ барои равзанаи бонкии исломии ташкилоти қарзии хурди анъанавӣ, ба андозаи 800 000 (ҳаштсад ҳазор) сомонӣ муқаррар карда мешавад.

4. Маблағи ибтидоии маблағзории муассис/муассисон барои фаъолияти фонди қарзии хурди исломии навтаъсис ва равзанаи бонкии исломии Фонди қарзии хурди анъанавӣ ба андозаи на камтар аз 300 нишондиханда барои ҳисобҳо муқаррар карда мешавад.

5. Ҳаҷми маблағзориҳои хурди исломӣ/қарзҳои хурди исломӣ ба як ташкилоти қарзии исломӣ ё гурӯҳи ташкилотҳои қарзии исломии бо ҳам алоқаманд ба андозаи на зиёда аз 20% сармояи тавозунӣ муқаррар карда шудааст.

6. Ташкилотҳои маблағзории хурди исломӣ уҳдадоранд, ки фаъолияти маблағзории хурди исломиро тибқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон, принципҳои маблағзории исломӣ ва дар ҳолати аз ҷониби Кумитаи хизматрасонии маблағзории исломӣ тасдиқ гардидани шартномаҳои (аҳдҳо) намунавии маҳсулотҳои бонкии исломӣ тибқи шартномаи намунавӣ амалӣ намоянд.

7. Коргузории ташкилотҳои маблағзории хурди исломӣ бо забони давлатӣ сурат мегирад. Тамоми ҳуҷҷатҳои дохилӣ, аз ҷумла, шартномаҳо (аҳдҳо), созишномаҳо бо ҷонибҳо, бояд бо забони давлатӣ ба расмӣ дароварда шаванд. Ҳамзамон, имкон дорад, ки ба расмӣ дарории шартномаҳои инвеститсионӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои шарикӣ бо намояндагӣҳои хориҷӣ бо забони давлатӣ ва ё бо забони хориҷии дорои қувваи баробари ҳуқуқӣ ба роҳ монда шаванд.

БОБИ 3. ХУСУСИЯТИ ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТҲОИ МАБЛАҒЗОРИИ ХУРДИ ИСЛОМӢ

8. Ташкилотҳои маблағзории хурди исломӣ бояд сиёсати маблағзории худро, ки дар он минтақаи фаъолият, самтҳои маблағзорӣ, намуди хизматрасониҳо барои муштарӣён, инчунин ҳаҷми ниҳоии маблағзорӣ муқаррар гардида ва аз ҷониби Шӯрои нозирон тасдиқ шудааст, дошта бошанд.

9. Ташкилотҳои маблағзории хурди исломӣ вазифадоранд ба муштарӣён

хусусиятҳои амалиёти бонкии ба принципҳои маблағгузори исломӣ асосёфта ва хавфҳои ба он алоқамандро шарҳ диҳанд.

10. Ташкилотҳои маблағгузори хурди исломӣ ҳуқуқ надоранд:

- дар шакли фоиз мукофотпулӣ ситонанд;
- баргардондани амонати сармоягузори ё даромад аз рӯи онро кафолат диҳанд;
- маблағгузори (қарздиҳии) фаъолиятеро, ки ба истехсол ва (ё) савдои тамоку, маҳсулоти спиртӣ, силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, қиморбозӣ, муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор ва прекурсорҳо вобаста мебошанд, анҷом диҳанд;
- дигар намудҳои фаъолияти соҳибкори, ки маблағгузори (қарздиҳии) он мувофиқи принципҳои маблағгузори исломӣ ё қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ шудааст, анҷом диҳанд.

БОБИ 4. ИҶОЗАТНОМАДИҲИИ ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТҲОИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ХУРДИ ИСЛОМӢ

11. Тартиби додан, бозхонд ва бекор кардани иҷозатнома ба ташкилоти маблағгузори хурди исломӣ мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкии исломӣ» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» амалӣ карда мешавад.

12. То гирифтани иҷозатнома ташкилоти қарзии хурди исломӣ уҳдадор аст 100 фоизи маблағи сармояи оинномавиرو ба суратҳисоби дахлдори дар Бонки миллии Тоҷикистон кушодашуда гузаронад. Бонки миллии Тоҷикистон ба ташкилоти қарзии хурди исломӣ иттилоотро дар бораи мушаххасоти суратҳисоб дар муддати 3 рӯзи корӣ пас аз қабули қарор дар бораи додани иҷозатнома ирсол менамояд.

13. Ташкилоти маблағгузори хурди исломӣ аз лаҳзаи гирифтани иҷозатнома ҳуқуқи оғоз кардани фаъолияти бонкии исломиро пайдо менамояд.

14. Ташкилотҳои маблағгузори хурди исломӣ, ки дар натиҷаи табдилдиҳии ташкилотҳои маблағгузори хурди анъанавӣ ташкил карда шудаанд, баъди гирифтани иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон метавонанд фаъолияти бонкии исломӣ ё намудҳои алоҳидаи онро оғоз кунанд.

15. Ҳангоми гум кардани иҷозатнома ташкилоти маблағгузори хурди исломӣ вазифадор аст дар муҳлати 3 рӯз дар бораи гум кардани иҷозатномаи худ Бонки миллии Тоҷикистонро огоҳ намояд ва дар яке аз нашриҳои расмӣ оид ба беэътибордонистани иҷозатномаи гумшуда эълон нашр намояд.

16. Ҳангоми аз ҷониби ташкилоти маблағгузори хурди исломӣ гум кардани иҷозатнома ба вай нусхаи (дубликати) иҷозатнома дода мешавад.

17. Барои гирифтани нусхаи (дубликати) иҷозатнома ташкилоти маблағгузори хурди исломӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон аризаро бо нусхаи эълон дар нашриҳои расмӣ пешниҳод менамояд.

18. Нусхаи (дубликати) иҷозатнома ба ташкилоти маблағгузори хурди исломӣ дар муҳлати 30 рӯз пас аз ворид гардидани ариза, дар асоси фармони раиси Бонки миллии Тоҷикистон дода мешавад.

БОБИ 5. ПЕШНИҲОДИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ХУРДИ ИСЛОМӢ (ҚАРЗИ ХУРДИ ИСЛОМӢ)

19. Тартиби пешниҳоди маблағзории хурди исломӣ / қарзи хурди исломӣ ба муштариён тибқи принципҳои маблағзории исломӣ бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

20. Андозаи изофапулӣ/даромад аз маблағзории хурди исломӣ /қарзи хурди исломӣ дар асоси шартнома бо муштарӣ муқаррар карда мешавад.

БОБИ 6. ҚОИДАҲОИ ҲИСОБДОРӢ, САНҶИШ ВА АУДИТ

21. Ташкилоти маблағзории хурди исломӣ ҳисоботи молиявии худро, ки аз тавозун, ҳисобот дар бораи фоиду зарар ва ҳисобот дар бораи тағйирот дар сармоя иборат мебошад, мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ ва талаботҳои аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон муайяншуда омода менамояд.

22. Феҳристи ҳисоботҳо, шакл ва муҳлати пешниҳоди ҳисоботи муҳосибӣ ва ҳисоботи дигар аз ҷониби ташкилотҳои маблағзории хурди исломӣ, ҳамчунин масъулият барои вайрон кардани онҳо бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

23. Бонки миллии Тоҷикистон санҷиши фаъолияти ташкилотҳои маблағзории хурди исломиро дар маҳалли ҷойгиршавӣ ва берун аз маҳалли ҷойгиршавии онҳо тавассути воҳидҳои сохтори худ анҷом медиҳад.

24. Бо мақсади тафтиши дурустии ҳисобҳо, баҳодихии мутобиқатӣ ва самаранокии низоми назорати дохилии худ ва мувофиқ будани он ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои маблағзории хурди исломӣ метавонанд ҳадамоти аудити дохилиро ташкил диҳанд.

25. Назорати дохилии ташкилотҳои маблағзории қарзии хурди исломӣ аз ҷониби аудити дохилӣ гузаронида мешавад, ки бояд дараҷаи зарурии боэътимодиро, ки ба хусусият ва миқёси амалиёти аз ҷониби ташкилотҳои маблағзории хурди исломӣ гузаронидашаванда мутобиқ аст, таъмин намояд.

26. Фаъолияти ташкилотҳои маблағзории хурди исломӣ ҳар сол таҳти санҷиши аудити берунӣ қарор дода мешавад.

27. Ташкилоти қарзии исломӣ, уҳдадор аст, ки нусхаи ҳисоботи молиявии солона, аз ҷумла ҳисоботи маҷмӯии солонаи аз аудит гузаштаре, на дертар аз чор моҳи баъди анҷоми соли молиявӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод намояд.

БОБИ 7. МАҚОМОТИ ИДОРАКУНИИ ТАШКИЛОТИ ҚАРЗИИ ХУРДИ ИСЛОМӢ

28. Тартиби таъсис ва фаъолияти мақомоти идоракунии ташкилоти қарзии хурди исломӣ бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти бонкии исломӣ» ва дигар санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

29. Идоракунии ташкилоти қарзии хурди исломӣ аз ҷониби мақомоти зерин амалӣ мегардад:

- мақоми олии идоракунии ташкилоти қарзии хурди исломӣ - Маҷлиси умумии саҳмиядорон (иштирокчиён);
- мақоми идоракунӣ - Шӯрои нозирон, ки аз ҷониби маҷлиси умумии саҳмиядорон (иштирокчиён) таъсис дода мешавад;
- Кумитаи хизматрасонии маблағзории исломӣ, ки аз ҷониби Шӯрои

нозирон мутобиқи оиннома таъсис дода мешавад;

- мақоми иҷроия, ки аз ҷониби Шӯрои нозирон таъсис дода мешавад.

30. Шӯрои нозирон дар машварат бо Кумитаи хизматрасонии маблағгузорию исломӣ барои муайян намудани самтҳои асосии фаъолияти ташкилоти қарзии хурди исломӣ ва назорати онҳо масъул мебошад. Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии хурди исломӣ дорои ваколатҳои зерин мебошад:

- муқаррар намудани стандартҳои идоракунии хавфҳо ва муайян кардани пазириши хавф;
- назорати тадбирҳое, ки мақоми иҷроияи ташкилоти қарзии хурди исломӣ барои ошкор, андозагирӣ, мониторинг ва назорати хавфҳо меандешад;
- нигоҳдории низоми мувофиқу босамари назорати дохилӣ, инчунин мониторинги самарабахшии низоми назорати дохилии аз тарафи мақоми иҷроияи ташкилоти қарзии хурди исломӣ амалишаванда;
- муқаррар намудани сиёсати дохилӣ ва низоми назорати дохилӣ, комплаенс (мувофиқа) ва меъёрҳои ахлоқӣ;
- тасдиқи сохтори ташкилӣ;
- таъини роҳбари сохтори аудити дохилӣ (сараудитор) ва роҳбари сохтори идоракунии хавфҳои (сардори воҳиди сохтори идоракунии хавфҳои) ташкилоти қарзии хурди исломӣ;
- муайян кардани шартҳо ва андозаи музди меҳнати раис, муовинони ӯ, аъзои раёсат, сараудитор ва сардори воҳиди сохтори идоракунии хавфҳои ташкилоти қарзии хурди исломӣ;
- таъсис ва барҳамдиҳии филиалҳо ва намоёндагиҳои ташкилоти қарзии хурди исломӣ;
- баррасии натиҷаҳои аудит ва санҷишҳои дохилию берунӣ.

31. Ҳайати Шӯрои нозирон наметавонад камтар аз панҷ нафар бошад. Аъзои Шӯрои нозирон ба мӯҳлати на зиёда аз 4 сол дар маҷлиси умумии саҳмиядорон (иштирокчиён) интихоб мегарданд. Аъзои Шӯрои нозирон метавонанд аз нав интихоб шаванд.

32. Шӯрои нозирон метавонад аз ҳисоби шахсоне, ки дорои таҳсилоти олии буда, шахси аз нигоҳи касбӣ босалоҳият ва боэътимод мебошанд, интихоб гардад. Шӯрои нозирон аз байни аъзои худ раиси Шӯроро интихоб мекунад.

33. Аъзои Шӯрои нозирон наметавонанд:

- кормандони ягон ташкилоти қарзии молиявии дигар бошанд;
- аъзои Шӯрои нозирон ё дорандаи ҳиссаи иштироки афзалиятнок дар дигар ташкилоти қарзии молиявӣ бошанд;
- корманд, аз ҷумла корманди роҳбарикунандаи ташкилоти қарзии молиявӣ, ҷамъияти вобаста ва фаръии он бошанд, ба истиснои корманди ҷамъияти алоқаманди ташкилоти қарзии молиявӣ;
- хизматчиӣ давлатӣ бошанд, ба истиснои узви Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии молиявие, ки давлат дар он саҳмдор аст;
- синнашон аз сӣ кам бошад.

34. На камтар аз чор як ҳиссаи аъзои Шӯрои нозирон бояд дар низоми бонкӣ (ватанӣ ва ё хориҷӣ) таҷрибаи кории зиёда аз се сол дошта бошанд.

35. Аъзои Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии хурди исломӣ, ба истиснои ташкилоти қарзии молиявии давлатӣ пас аз мувофиқа бо Бонки миллии

Тоҷикистон аз ҷониби Маҷлиси умумии саҳмиядорони (иштирокчиёни) ташкилоти қарзи хурди исломӣ интиҳоб карда мешаванд. Тартиби мувофиқа намудани аъзои Шӯрои нозирони ташкилоти қарзии хурди исломӣ бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

36. Роҳбарии бевоситаи фаъолияти ҷорӣи ташкилоти қарзии хурди исломӣ аз ҷониби мақоми иҷроияи он - Раёсат (мақоми дастаҷамъии иҷроия) ё раиси ташкилоти қарзии хурди исломӣ (мақоми инфиродии иҷроия) ё Раёсат ва раиси ташкилоти қарзии хурди исломӣ амалӣ мегардад.

37. Агар Раёсат ва раиси ташкилоти қарзии хурди исломӣ дар як вақт ҳамчун мақоми иҷроия таъсис дода шаванд, он гоҳ раиси ташкилоти қарзии хурди исломӣ вазифаи раиси Раёсати онро иҷро менамояд.

38. Мақоми иҷроияи ташкилоти қарзии хурди исломӣ аз ҷониби Шӯрои нозирон таъсис дода шуда, он барои иҷроӣ қарорҳои Шӯрои нозирон ва идоракунии амалиёти ҳаррӯзаи ташкилоти қарзии хурди исломӣ масъул мебошад. Ҳайати Раёсати ташкилоти қарзии хурди исломӣ набояд аз се нафар кам бошад.

39. Раис ва узви Раёсати ташкилоти қарзии хурди исломӣ наметавонанд узви Шӯрои нозирон интиҳоб гарданд.

40. Раёсати ташкилоти қарзии хурди исломӣ дорои ваколатҳои зерин мебошад:

- татбиқи самтҳои асосии фаъолияти ташкилоти қарзии хурди исломӣ;
- таъмини риояи меъёрҳои идоракунии корпоративӣ ва талаботи идоракунии ҳавфҳои ташкилоти қарзии хурди исломӣ;
- таъмини сатҳи зарурии низоми идоракунии ташкилоти қарзии хурди исломӣ, ки масъулият, ваколат ва муносибатҳои байниҳамдигарии сохторҳои дохилӣ, шахсонӣ мансабдор ва кормандони дигари ташкилоти қарзии хурди исломиро муқаррар менамояд;
- ташкили низоми назорати дохилии ташкилоти қарзии хурди исломӣ, мониторинги мутоби қат ва самаранокии он;

41. Раиси ташкилоти қарзии хурди исломӣ ваколатҳои зеринро ба зимма дорад:

- аз номи ташкилоти қарзии хурди исломӣ бе ваколатнома баромад карда, онро дар муносибат бо мақомоти давлатӣ ва ғайридавлатӣ намояндагӣ мекунад, шартномаҳо менамояд;
- кормандони ташкилоти қарзии хурди исломиро ба кор қабул ва аз кор озод мекунад;
- дар ҷаласаҳои Раёсати ташкилоти қарзии исломӣ раисӣ мекунад;
- ба қарорҳо ва протоколҳои маҷлисҳои Раёсати ташкилоти қарзии исломӣ имзо мегузорад;
- вазифаҳоро дар байни муовинон тақсим мекунад;
- фармону амрҳо медиҳад, ки иҷрояшон барои кормандони ташкилоти қарзии исломӣ ҳатмӣ мебошад;
- шартҳо ва андозаи музди меҳнати кормандони ташкилоти қарзии хурди исломиро, ба истиснои раис, муовинони раис ва сараудитори ташкилоти қарзии хурди исломӣ муайян мекунад;
- барои фаъолияти ташкилоти қарзии хурди исломӣ пурра масъул мебошад;
- масъалаҳои дигари фаъолияти ташкилоти қарзии хурди исломиро, ки ба

салоҳияти Раёсат, Шӯрои нозирон ва Маҷлиси умумии саҳмиядорони (иштирокдорони) ташкилоти қарзии хурди исломӣ тааллуқ надоранд, баррасӣ мекунад.

42. Ҳангоми аз ҷониби як шахс таъсис додани ташкилоти қарзии хурди исломӣ ҳамин шахс наметавонад раис ё раиси Раёсати ташкилоти қарзии хурди исломӣ бошад.

БОБИ 8. МАҚОМОТИ ИДОРАКУНИИ ФОНДИ ҚАРЗИИ ХУРДИ ИСЛОМӢ

43. Идоракунии фонди қарзии хурди исломӣ аз ҷониби мақомоти зерин амалӣ мегардад:

- мақоми олии идоракунии фонди қарзии хурди исломӣ - Шӯрои парасторон, ки аз ҷониби муассисон таъсис дода мешавад;

- Кумитаи хизматрасонии маблағгузори исломӣ, ки аз ҷониби Шӯрои парасторон мутобиқи оиннома таъсис дода мешавад;

- мақоми иҷроия, раёсат ва директор, ки аз ҷониби Шӯрои парасторон таъин мегардад.

44. Ҳайати ибтидоии Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломиро маҷлиси умумии муассисон интихоб менамояд. Тағйироти минбаъда дар ҳайати Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ аз ҷониби Шӯрои парасторони он анҷом дода мешавад.

45. Аъзои Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ вазифаҳои худро бе подош амалӣ менамоянд.

46. Муассисони фонди қарзии хурди исломӣ узви раёсати фонди қарзии хурд шуда наметавонанд.

47. Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ дорои ваколатҳои зерин мебошад:

- муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти фонди қарзии хурди исломӣ;

- ворид намудани тағйиру иловаҳо ба оинномаи фонди қарзии хурди исломӣ;

- азнавташкилдихии фонди қарзии хурди исломӣ;

- тасдиқи дастури Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ;

- интихоби аъзои комиссияи тафтишотии фонди қарзии хурди исломӣ ва тасдиқи низомномаи он;

- тасдиқи низомномаи раёсати фонди қарзии хурди исломӣ;

- ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани раиси раёсати (директори) фонди қарзии хурди исломӣ ва аъзои раёсати фонди қарзии хурд;

- бастании шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бо директори фонди қарзии хурди исломӣ;

- таъсиси мақоми иҷроияи фонди қарзии хурди исломӣ;

- таъсиси филиалҳо, қушодани намояндагӣҳои фонди қарзии хурди исломӣ ва тасдиқи низомномаҳои онҳо;

- интихоби раиси Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ;

- ворид намудани тағйирот ба ҳайати Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ;

- назорати фаъолият ва истифодаи молу мулкҳои фонди қарзии хурди исломӣ;

- интихоби аудитори берунии фонди қарзии хурди исломӣ ва тасдиқи андозаи подоши хизмати он;

- тасдиқи ҳисоботи солонаи фонди қарзии хурди исломӣ.

48. Маҷлиси Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ на камтар аз як маротиба дар се моҳ тибқи дастури он гузаронида мешаванд.

49. Маҷлиси Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ метавонад бо ташаббуси раиси Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ, на кам аз сеяки аъзои Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ ё директори фонди қарзии хурди исломӣ, ҳамчунин бо талаби ташкилоте, ки санҷиши аудитори фонди қарзии хурди исломиро мегузаронад, даъват карда шавад.

50. Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ ҳангоми иштироки на камтар аз нисфи аъзои он дар маҷлиси Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ салоҳиятдор мебошад.

51. Қарорҳои Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ бо тарафдори на камтар аз се ду ҳиссаи овозҳои аъзои он, ки дар маҷлиси Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ иштирокдоранд, қабул карда мешаванд.

52. Раёсати фонди қарзии хурди исломӣ дар ҳайати директори фонди қарзии хурди исломӣ ва на камтар аз ду корманди он таъсис дода мешавад.

53. Раиси раёсати фонди қарзии хурди исломӣ директори фонди қарзии хурди исломӣ мебошад.

54. Аъзои дигари раёсати фонди қарзии хурди исломиро бо пешниҳоди директори фонд Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд.

55. Раёсати фонди қарзии хурди исломӣ, ҳангоми иштироки на камтар аз нисфи аъзои он дар маҷлиси раёсати фонди қарзии хурди исломӣ салоҳиятдор мебошад.

56. Қарорҳои раёсати фонди қарзии хурди исломӣ бо тарафдори на камтар аз се ду ҳиссаи овозҳои аъзои он, ки дар маҷлиси раёсати фонди қарзии хурди исломӣ иштирокдоранд, қабул карда мешаванд.

57. Раёсати фонди қарзии хурди исломӣ дорои ваколатҳои зерин мебошад:

- роҳбарӣ ба фаъолияти ҷорӣи фонди қарзии хурди исломӣ;
- барои тасдиқ ба Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ пешниҳод кардани буҷет, сохтор ва низоми музди меҳнати кормандони фонди қарзии хурди исломӣ;

- пешниҳоди лоиҳаи қарорҳо ба Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ, ки қабули онҳо ба ваколати Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ дохил мешавад

58. Директори фонди қарзии хурди исломӣ фаъолияти ҷорӣи фондро амалӣ менамояд.

59. Директори фонди қарзии хурди исломӣ дорои ваколатҳои зерин мебошад:

- бе ваколатнома аз номи фонди қарзии хурди исломӣ амал карда, манфиатҳои онро дар муносибат бо мақомоти давлатӣ, ташкилотҳо, аз ҷумла ташкилотҳои байналмилалӣ намояндагӣ мекунад;

- иҷрои қарорҳои раёсат ва Шӯрои парасторони фонди қарзии хурдро таъмин менамояд;

- оид ба масъалаҳои фаъолияти ҷорӣи фонди қарзии хурди исломӣ амру

фармонҳо мебарорад;

- кормандони фонди қарзии хурди исломиро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд;
- ўҳдадорихои вазифавиро байни муовинонаш тақсим менамояд;
- ваколатҳои дигари ба фаъолияти фонди қарзии хурди исломӣ вобастаро, ки ба ваколати раёсат ва Шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ дохил намешаванд, тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ амалӣ менамояд.

БОБИ 9. АЗНАВТАШКИЛДИҲӢ ВА БАРҲАМДИҲӢИ ТАШКИЛОТИ ҚАРЗИИ ХУРДИ ИСЛОМӢ

60. Азнавташкилдиҳии (муттаҳидшавӣ, ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ, ҷудошавӣ, табдилдиҳӣ) ташкилоти қарзии хурди исломӣ баъди гирифтани розигии Бонки миллии Тоҷикистон тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

61. Ташкилоти қарзии хурди исломӣ қабл аз азнавташкилдиҳӣ дар муҳлати на камтар аз 30 рӯз пеш дар ин бора ба Бонки миллии Тоҷикистон дархости пешакӣ фиристода, маълумоти заруриро манзур менамояд. Бонки миллии Тоҷикистон ба захираҳои молиявӣ, идоракунии ва дурнамои фаъолияти ташкилоти қарзии исломии амалкунанда ва навтаъсис баҳо дода, то ба шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ ҷавобгӯ гардидани ташкилоти қарзии хурди исломии навтаъсис ба дархости он розигӣ намедихад.

62. Бонки миллии Тоҷикистон дархости ташкилоти қарзии хурди исломиро дар бораи азнавташкилдиҳӣ дар муҳлати 1 моҳ баррасӣ намуда, қарори дахлдор қабул менамояд.

63. Қарор дар бораи додани розигӣ барои азнавташкилдиҳии ташкилоти қарзии хурди исломӣ аз ҷониби Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон қабул карда мешавад.

64. Ташкилоти қарзии хурди исломӣ бо мақсади азнавташкилдиҳӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон бо дархост муроҷиат намуда, ҳуҷжатҳои зеринро пешниҳод менамояд:

- қарори маҷлиси умумии саҳмиядорон (иштирокчиён) дар бораи азнавташкилдиҳӣ;
- маълумот дар бораи кормандони роҳбарикунанда бо зикри насаб, ном ва номи падар, шахрвандӣ, ҷойи истиқомати доимӣ, ихтисос, таҳсилот ва собиқаи корӣ, надоштани доғи судӣ, набудани маҳдудият дар фаъолияти касбӣ;
- маълумот дар бораи таъсиси Кумитаи хизматрасонии маблағгузориҳои исломӣ дар сохтор ва дар бораи шахсоне, ки ба ҳайати он шомил шудаанд, бо зикри дорои донишу малака дар соҳаи ҳуқуқи исломӣ ва фаъолияти бонкии исломӣ будани онҳо;
- нусхаи шаҳодатномаи бақайдгирии давлатӣ саҳмиядорони (иштирокчиёни) нав барои шахсони ҳуқуқӣ;
- маълумот оид ба рақами мушаххаси андозсупоранда барои шахсони воқеӣ (саҳмиядорони (иштирокчиёни) нав);
- нусхаи ҳисоботи молиявӣ саҳмиядорони (иштирокчиёни) нав -шахсони ҳуқуқӣ барои соли охир бо хулосаи аудиторӣ;
- маълумотномаи мақоми ваколатдор оид ба иҷро кардани ўҳдадорихо дар

назди бучети давлатӣ барои соли охири фаъолияти сахмиядорони (иштирокчиёни) нав;

- маълумотнома оид ба қонунӣ будани сарчашмаи маблағҳои пулии ба сармои оинномавӣ пардохтшавандаи сахмиядорони (иштирокчиёни) нав - барои шахсони воқеӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонун;

- рӯйхати сахмиядорон (иштирокчиён) ва манфиатдорони ниҳоии сахмияҳо (ҳиссаҳо), бо зикри нишонӣ ва миқдори сахмияҳои (ҳиссаҳои) онҳо;

- нақшаи корӣ бо дарназардошти мақсаду намудҳои фаъолият, тавсифи сохтори ташкилӣ ва низоми назорати дохилӣ, дурнамои ҳисоботи тавозунӣ, даромаду хароҷот ва гардиши пулӣ барои се соли фаъолияти минбаъда.

65. Дар ҳолатҳои зерин барои азнавташкилдихии ташкилоти қарзии хурди исломӣ розигӣ дода намешавад:

- агар ташкилоти қарзии хурди исломӣ дорои аломатҳои муфлисшавӣ бошад;

- агар нисбат ба ташкилоти қарзии хурди исломӣ қарор дар бораи барҳамдиҳӣ қабул гардида бошад;

- агар азнавташкилдихии ташкилоти қарзии хурди исломӣ хавфҳоро ба миён орад.

БОБИ 10. АЗНАВТАШКИЛДИҲӢ ВА БАРҲАМДИҲӢИ ФОНДИ ҚАРЗИИ ХУРДИ ИСЛОМӢ

66. Азнавташкилдихии фонди қарзии хурди исломӣ дар шакли муттаҳидшавӣ ва ҳамроҳшавӣ бо дигар фондҳои қарзии хурди исломӣ/анъанавӣ ё табдилёбии фонди қарзии хурд ба фонди қарзии хурди исломӣ баъди гирифтани розигии Бонки миллии Тоҷикистон тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад.

67. Азнавташкилдихии фонди қарзии хурди исломӣ дар шакли тақсимшавӣ, ҷудошавӣ ва табдилдиҳӣ манъ аст.

68. Бонки миллии Тоҷикистон дархости фондҳои қарзии хурди исломиро дар бораи азнавташкилдихӣ дар муҳлати 1 моҳ баррасӣ намуда, қарори дахлдор қабул менамояд.

69. Қарор дар бораи додани розигӣ барои азнавташкилдихии фондҳои қарзии хурди исломӣ аз ҷониби Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон қабул карда мешавад.

70. Фонди қарзии хурди исломӣ бо мақсади азнавташкилдихӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон бо дархост муроҷиат намуда, ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод менамояд:

- қарори шӯрои парасторони фонди қарзии хурди исломӣ дар бораи азнавташкилдихӣ;

- маълумот дар бораи кормандони роҳбарикунанда бо зикри насаб, ном ва номи падар, шахрвандӣ, ҷойи истиқомати доимӣ, ихтисос, таҳсилот ва собиқаи корӣ;

- маълумот дар бораи таъсиси Кумитаи хизматрасонии маблағгузории исломӣ дар сохтор ва дар бораи шахсоне, ки ба ҳайати он шомил шудаанд, бо зикри дорои донишу малака дар соҳаи ҳуқуқи исломӣ ва фаъолияти бонкии исломӣ будани онҳо;

- маълумотномаи мақоми ваколатдор оид ба иҷро кардани уҳдадориҳо дар назди бучети давлатӣ барои соли охири фаъолият.

71. Дар ҳолатҳои зерин барои азнавташкिल्диҳии фонди қарзии хурди исломӣ розигӣ дода намешавад:

- агар фонди қарзии хурди исломӣ дорой аломатҳои муфлисшавӣ бошад;
- агар нисбат ба фонди қарзии хурди исломӣ қарор дар бораи барҳамдиҳӣ қабул гардида бошад;
- агар азнавташкिल्диҳии фонди қарзии хурди исломӣ хавфхоро ба миён орад.

72. Барҳамдиҳии ташкилотҳои маблағгузори хурди исломӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ» амалӣ мегардад.